

ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОЧИКИСТОН
ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА
КАФЕДРАИ МОШИНҲОИ ҲИСОББАРОР, СИСТЕМАҲО ВА ШАБАКАҲО



СИЛЛАБУС
(БАРНОМАИ ВАСЕӢИ КОРӢ)
**АЗ «НАЗАРИЯИ АВТОМАТҲО» БАРОИ ДОНИШҖӮЁНИ КУРСИ
ДУЮМИ ИХТИСОСИ 1-40020100-МОШИНҲОИ ҲИСОББАРОР,
СИСТЕМАҲО ВА ШАБАКАҲО**

Фанни таълимӣ: «Назарияи автоматҳо»

Ихтисос: 1-40020100- мoshinҳoi ҳisobbaror, sistemaҳo va shabakaҳo

Ҳаҷми кредитҳо мувофиқи Barномai taҳsilot: – 3 кредит (72 соат)

Лексия: – 1 кредит (24 соат)

Машгулияти амалӣ (KMPO): – соат (кредит)

Машгулиятҳои лабораторӣ: – 2 кредит (48 соат)

КМД: – соат (кредит)

Курс: – 2-юм

Семест: 4-ум

ДУШАНБЕ - 2025

СИЛЛАБУС

(барномаи васеи корӯ)-и

фанни «**Назарияи автоматҳо**» аз ҷониби д.и.ф.м., профессори кафедраи мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо Ҷӯразода Х.Ш. барои дошишҷӯёни курси 2-юми шуъбаи рӯзонаи ихтисоси 1-40020100 – мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо мураттаб шудааст.

Ном ва насаби омӯзгор	Курс	2	Ҷадвали дарсҳо
д.и.ф.-м., профессор	семестр	4	
Ҷӯразода Х.Ш.	Шумораи кредитҳо	3	
Сурогай омӯзгор: Кафедраи Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо, утоки 507, бинои таълимии №16, Тел: 917-30-70-60	Лексия	24 с	Душанбе – 10 ⁰⁰ -11 ⁵⁰ (ауд. 509) Шанбе – 8 ⁰⁰ -8 ⁵⁰ (ауд. 509)
	К.лабор.	48с	Панҷшанбе - 12 ⁰⁰ -13 ⁵⁰ (ауд. 509)
	КМРО		
	КМД		
	Қабули КМД	-	Шанбе - 12 ⁰⁰ -12 ⁵⁰ (ауд.505)
	Шакли назорати чамъbastӣ	Имтиҳон	

Силлабус (*барномаи васеъ корӯ*) дар асоси барномаи намунавии таълимии (БАҲШИ ФАНҲОИ ТАҲАССУСӢ «Модули фанҳои умумикаਬӣ»), ки дар Шӯрои илмӣ-методии ДМГ аз 27.12.2022, суратчаласаи №4/6 таасиқ шудааст, мувофиқ мебошад. Дар асоси Стандарти давлатии таълимии таҳсилоти олии қасбии Ҷумҳурии Тоҷикистон (Барномаи таҳсилотӣ)- аз рӯи самти (*ихтисос*) 40 02 – «*Васоитҳои дастгоҳӣ*», ихтисоси 1-40020100 – «*Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо*», ки Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 19.09.2022 таасиқ намудааст, барои дошишҷӯёни ихтисоси 1-40020100 – «*Мошинҳои ҳисоббарор, системаҳо ва шабакаҳо*» тартиб дода шудааст.

Силлабус (*барномаи васеъ корӯ*) дар суратмачлиси кафедра, таҳти №5 аз 23.01.2025 таасиқ гардидааст.

Мудири кафедра, н.и.ф.м, дотсент

З.С.Норматов

Дар асоси карори шӯрои илмию методии факултети физика аз «25 01» соли 2025, суратмачлиси №5 баррасӣ ва барои истифода дар раванди таълим тавсия дода шудааст.

Раиси Шӯрои илмӣ-методии
факултет, н.и.ф.-м.

Ф.Х. Истамов



ФАСЛИ I: ҚИСМИ ТАШКИЛЙ-МЕТОДЙ

Барномаи таълимии аз фанни «Назарияи автоматҳо» фанни ҳатмии тахассусии касби буда, дар ташакқулёбии донишчӯ ҳамчун мутахассиси баландихтисос мавқеи яке аз фанҳои асосӣ (базавӣ)-ро ишғол менамояд. Ҳангоми тадриси он маълумот дар бораи моҳият ва амалий гардидани қонуниятҳои алгоритм, барномасозӣ ва коркарди он дар васоити техникаи рақамӣ, шиносой бо асосҳои модел, назарияи алгоритмҳо, таҳлил ва синтезӣ алгоритм, таҳлили барнома ва имконияти таъминоти барномавии пешкаш карда мешаванд.

Ин фан бо дигар фанҳои зерин вобастаги дорад; забони барномасозии савияи баланд, асосҳо идоракунӣ, алгоритм ва мантиқи математика ва гайра.

1.1. Тавсифи муҳтасари фан.

Максади омӯзиши ин фан шиноскуни ва баланд бардоштани фанни бунёдии донишҷӯён оиди автоматҳо, коркарди ва алгоритм бо истифодаибарии компьютер мебошад. **Назарияи автоматҳо** қарib дар ҳамаи фанҳои технологияи информатсионии мусоир истифода бурда мешавад. Вазифаи асосии фанни «Назарияи автоматҳо» донишҷӯёнро ба кор карда баровардан ва истифода бурдани алгоритм, барнома ва компьютерӣ фардӣ дар соҳаи гуногуни илм, техника ва идоракунии хоҷагии халқ, ба соҳтани моделҳои математики тайёр менамояд.

1.2. Максад ва вазифаҳои фан

Максади омӯзиши ин фан баланд бардоштани дониши бунёдии донишҷӯён оид ба технологияи барномасозӣ, ба пуррагӣ шиносой пайдо намудан бо асосҳои назарияи автоматҳо, тарзҳои тасвири схемаи алгоритмҳо ва тартиб дода тавонистани алгоритми ҳалли масъалаҳо, ки ҷавобгӯи талаботҳои Стандарти давлатианд, иборат аст.

1.3. Пререквизитҳо:

Ҳангоми омӯзиши фанни «Назарияи автоматҳо» донишҷӯён ба донишҳои азхуднамудаи худ оид ба фанҳои зерине, ки барои омӯзиши фанни мазкур мусоидат меқунанд, такя меқунад: назарияи идоракунӣ, системаи ҳисобӣ, забонҳои барномасозии савияи баланд, системаи таъминоти барномавӣ, системаҳои омилӣ, алгебра ва геометрия, таҳлили математикӣ, муодилаҳои дифференсиалӣ, муодилаҳои физикаи математикӣ ва гайра.

1.4. Постреквизитҳо:

Донишҷӯён дониш ва малакаи дар натиҷаи омӯзиши фанни «Назарияи автоматҳо» гирифтаашонро метавонад ҳангоми омӯзиши

тамоми фанҳои математика ва физика, фанҳои тахассусӣ истифода баранд, аз ҷумла: назарияи идоракунӣ, системаи ҳисобӣ, забонҳои барномасозии савияи баланд, системаи таъминоти барномавӣ, системаҳои омилӣ ва ғайра.

1.5. Талаботҳои асосӣ доир ба қисматҳои фан ва омӯзиши он:

1.5.1. Талабот нисбат ба сатҳи азхудкунии фан (салоҳиятҳои қасбӣ).

Дар натиҷаи омӯзиши фан донишҷӯ бояд:

а) донад:

- мавқеи асосии назарияи автоматҳо;
- зинаҳои тайёр намудани ҳалли масъала дар компютер;
- тартиб додани алгоритмҳои беҳтарин барои ҳалли масъалаҳои соҳавӣ;

б) тавонанд:

бо яке аз мошинҳои ҳисобии техниқӣ (системаи MatLab, C++, C#, Visual Basic, Delphi, Java ва ғайраҳо) навиштани барнома ва аз компютери фардӣ натиҷа гирифтанд;

в) дар амал татбиқ карда тавонад:

- усулҳои оддитарини барномасози дар назарияи автоматҳо ва соҳтани алгоритмо ошкор соҳта тавонад;
- тарзҳои аз худ намудани маълумот оид ба назарияи автоматҳо, моделсозии компютерӣ ва алгоритм ва ҳосиятҳои онҳоро дониста татбиқи онҳоро дар илм ва техникаи мусоир тавонад.
- ояндабинӣ ва анъанаи пешрафти назария ва амалияи автоматҳо.

Шаклҳо – лексия, дарсҳои амалии аудиторӣ, омодасозии маърӯзаҳо ба конфронтс, кори мустақилонаи ҷорӣ, ичро намудани ҳалли супоришиҳои шартӣ вобаста ба ҳар як мавзӯъ, ичрои корҳои мустақилона, навиштани мазмуни муҳтасар (конспект).

Усулҳо – ҳалли супоришиҳо, омодасозии маърӯзаҳо, ичрои корҳои мустақилона, мубоҳисаҳо, бозиҳои корӣ, қабули имтиҳон, тест ва монанди инҳо.

Ҳангоми гузаронидани дарсҳои амалӣ истифодабарии маҷмӯи дар ихтиёрдоштаи техникаи ҳисоббарорӣ тавсия дода мешавад: таҳтаи электронӣ. Маводҳои асосии шарҳдиҳанда (плакатҳо, графикҳо) барои истифодабарии мувофиқ (намоишҳо, дискҳо) бояд пешакӣ омода карда шаванд. Ҳангоми дар дарсҳои амалӣ гузаронидани пурсиш истифода аз маҷмӯи тестҳо ба манфиати кор мебошад.

Нақшай тақвимӣ-мавзӯи фанни таълимии «Назарияи автоматҳо»

Миқдори умумии кредитҳо 3 (72 соат)

Машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ – 1 (24 соат)

Корҳои лабораторӣ – 2 (48 соати лабораторӣ)

ФАСЛИ II. Накшай умумии тақвимии мавзӯҳои фанни таълими

2.1. Мундариҷаи фан

Ҳафта	Номгӯи мавзӯҳо ва фаслҳо	Дарсҳои аудиторӣ			КМД	Ҳаматӣ	Адабиёт
		Лексия	КМРО	Лаб.			
МАСЪАЛАҲОИ НАЗАРИЯИ АВТОМАТҲО							
1.	I	Мавзӯи 1. Мағҳумҳои асосӣ ва таъриф	2			6	Адабиёт: 1(сах.8-12) Адабиёт: 2(сах.9-13)
2.	II	Мавзӯи 2. Мошинҳои низоӣ	4		4	18	Адабиёт: 1(сах.13-23) Адабиёт: 2(сах.14-34)
3.	III	Мавзӯи 3. Намудҳои автоматҳо	4		4	18	Адабиёт: 1(сах.24-27) Адабиёт: 2(сах.35-60)
4.	IV	Мавзӯи 4. Микробарномаҳо	4		4	18	Адабиёт: 1(сах.28-36) Адабиёт: 2(сах.61-67)
5.	V	Мавзӯи 5. Дастай амалиётҳои автомат	4		4	18	Адабиёт: 1(сах. 37-40) Адабиёт: 2(сах.68-90)
6.	VI	Мавзӯи 6. Таркиби автоматҳо	4		6	18	Адабиёт-1(сах.41-44) Адабиёт: 3(сах.)
7.	VI I	Мавзӯи 7. Синтези автоматҳо бо истифода аз триггерҳои T	2		4	12	Адабиёт: 1(сах.45-47) Адабиёт: 3(сах.)
8.	VI II	Мавзӯи 8. Забонҳо ва грамматика. Нишондиҳандоҳо, таърифҳо ва таснифҳо	2		6	12	Адабиёт: 1(сах.47-49) Адабиёт: 2(сах.91-116)
9.	IX	Мавзӯи 9. Мошинҳои Тюринг	4		4	16	Адабиёт: 1(сах. 49-51) Адабиёт: 3(сах.)
10.	X	Мавзӯи 10. Автоматҳои барномавӣ сигналҳои баромад	2		6	12	Адабиёт-1(сах.51-54) Адабиёт: 3(сах.)
11.	XI	Мавзӯи 11. Грамматика ва автоматҳои расмӣ	2		4	10	Адабиёт: 1(сах.54-62) Адабиёт: (сах.)

12.	XI I	Мавзуи 12. Грамматикаи расмӣ	2		6		12	Адабиёт: 1(сах.62-68) Адабиёт: (сах.)
13.	XI II	Мавзуи 13. Микробарномаҳои корӣ ва васоити дискретӣ	2		4		10	Адабиёт: 1(сах.68-70) Адабиёт: 1 (сах.78-79)
14.	XI V	Мавзуи 14. Схема ва шабакаҳои корректӣ	2		6		12	Адабиёт: 1(сах.70-72) Адабиёт: 1(сах.80-82)
15.	X V	Мавзуи 15. Шабакаи Пётрӣ	4		4		16	Адабиёт: 1(сах.73-74) Адабиёт: (сах.)
16.	X VI	Мавзуи 16. Намунаҳои татбиқи алгоритмҳои параллелии идоракуни мантиқӣ	4		6		18	Адабиёт: 1(сах.74-77) Адабиёт: (сах.)
Чамъ:			24		48		72	

2.2. МУНДАРИЧАИ МАВЗУХО ВА ФАСЛҲОИ ҶУДОГОНАИ ФАННИ ТАЪЛИМИЙ

ҚИСМИ 1. *Назарияи автоматҳо*

Мавзуи 1. Мафҳумҳои асосӣ ва таъриф

Мавзуи 2. Мошинҳои ниҳоӣ

Мавзуи 3. Намудҳои автоматҳо

Мавзуи 4. Микробарномаҳо

Мавзуи 5. Дастай амалиётҳои автомат

Мавзуи 6. Таркиби автоматҳо

Мавзуи 7. Синтези автоматҳо бо истифода аз триггерҳои T

Мавзуи 8. Забонҳо ва грамматика. Нишондиҳандаҳо, таърифҳо ва таснифҳо

Мавзуи 9. Мошинҳои Тюринг

Мавзуи 10. Автоматҳои барномавӣ сигналҳои баромад

Мавзуи 11. Грамматика ва автоматҳои расмӣ

Мавзуи 12. Грамматикаи расмӣ

Мавзуи 13. Микробарномаҳои корӣ ва васоити дискретӣ

Мавзуи 14. Схема ва шабакаҳои корректӣ

Мавзуи 15. Шабакаи Пётрӣ

Мавзуи 16. Намунаҳои татбиқи алгоритмҳои параллелии идоракуни мантиқӣ

2.3. Мундариҷаи кори мустақилонаи донишҷӯ

Кори мустақилонаи донишҷӯ - ҳамчун амали донишҷӯ дар ҷодаи мустақилона аз худ намудани барномаи таълимиин фан аз рӯи мавзуҳо ва супоришҳои пешбинишуда ба шумор рафта, аз ҷониби муассисаи таҳсилоти олии касбӣ (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурҳо пурра таъмин гардонида мешавад. Кори мустақилонаи донишҷӯ дар шароити татбиқи низоми кредитии таҳсилот дар ду шакл иҷро карда мешавад:

-кори мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (КМРО);

-кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД).

2.4. Мундариҷаи КМРО

Машғулияти амалӣ яке аз шаклҳои фаъолияти таълимии донишҷӯён ба шумор рафта, алоқамандии мантиқиро бо таълими назарияйӣ, ба самти амалия равон сохтани фанҳои таълимии алоҳида ва тайёрии пурраи донишҷӯёнро ҳамчун мутахассис таъмин менамояд. Дар машғулияти амалӣ ва лабораторӣ донишҷӯён қоида ва усулҳои истифодабарии амалии донишҳои ба таври назарияйӣ аз фанни таълимӣ азхуднамударо омӯхта, маҳорат ва малакаи ҳалли масъалаҳои мушаххасро дар асоси маълумоти илмии гирифтаашон дар худ ташаккул медиҳанд.

Мақсад аз гузаронидани КМРО ташаккул додани қобилияти даркунӣ, ба таври эҷодӣ ва мустақилона фикр рондани донишҷӯён буда, дар рафти он мустаҳкамкунӣ, васеъгардонӣ ва шарҳи донишҳои ба таври назарияйӣ гирифта ба амал меояд, ки бояд ба ташаккул ёфтани салоҳиятҳои касбии донишҷӯён мусоидат кунад.

Кори мустақилонаи донишҷӯй бо роҳбарии омӯзгор - дар шакли супоришиҳои тестӣ, реферат, маҷмӯи вазифаҳои хонагӣ, эссе, муаррифӣ (презентатсия)-и маводи ҷамъоварда, дифои кор (лоиҳа)-ҳои курсӣ, ҳисбот оид ба таҷрибаомӯзӣ ва ғайра иҷро гардида, аз тарафи омӯзгор баҳогузорӣ мешавад.

Мавзӯи №	ҳафта	Мундариҷаи машғулиятҳои амалӣ – лабораторӣ (КМРО)
Мавзӯи 1. Мағҳумҳои асосӣ ва таъриф	I	Маълумотҳо оиди усулҳои ададӣ
Мавзӯи 2. Мошинҳои ниҳоӣ	II	Таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯй, равандҳои мусбат ва манфи дар комплекси проблемавии ҳисоб.
Мавзӯи 3. Намудҳои автоматҳо	III	Намудҳои бисёраъзогии интерполяцонии, таинот ва истифодабарии онҳо.
Мавзӯи 4. Микробарномаҳо	IV	Ноустувории масъала ва классификатсияи онҳо.
Мавзӯи 5. Дастай амалиётҳои автомат	V	Таҳлили формулаҳои квадратури ва кубатури.
Мавзӯи 6. Таркиби автоматҳо	VI	Ёфтани ҳалли тақриби СМАҲ бо усули танзимкунӣ
Мавзӯи 7. Синтези автоматҳо бо истифода аз триггерҳои T	VII	Решаҳои муодилаҳои алгебравии ошӯйӣ
Мавзӯи 8. Забонҳо ва грамматика. Нишондиҳандаҳо, таърифҳо ва таснифҳо	VIII	Истифодабарии ҷадвалҳои математики ва сохтани формулаҳои эмпирикӣ
Мавзӯи 9. Мошинҳои Тюринг	IX	Усули гузарониши роста, чаппа ва миёна.
Мавзӯи 10. Автоматҳои барномавӣ сигналҳои баромад	X	Вазифаи хонагӣ- усули Эйлер ва ҳалли масъала.
Мавзӯи 11. Грамматика ва автоматҳои расмӣ	XI	Тарзҳои ҳосил намудани системаи муодилаҳои маҳсус
Мавзӯи 12. Грамматикай расмӣ	XII	Масъалаҳои амали ва схемаи фарқии онҳо
Мавзӯи 13. Микробарномаҳои корӣ ва васоити дискретӣ	XIII	Аппроксиматсияи масъалаи канории дуюм баврои муодилаи мавҷӣ
Мавзӯи 14. Схема ва шабакаҳои корректӣ	XIV	Маълумотҳо оиди усулҳои ададӣ

Мавзуи 15. Шабакай Пётрӣ	XV	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯъ, равандҳои мусбат ва манфи дар комплекси проблемавии ҳисоб.
Мавзуи 16. Намунаҳои татбиқӣ алгоритмҳои параллелии идоракуни мантиқӣ	XVI	Вазифаи хонагӣ- бисёраъзогииинтерполятсионии, намудҳои таинот ва истифодабарии онҳо.
Чамъ дар қисми I		16

2.5. Шарҳи муҳтасари супоришҳо барои кори мустақилонаи донишҷӯ (КМД)

Корҳои мустақилона ва лаборатории донишҷӯ (КМД) тарзи фаъол ва мақсадноки аз худ намудани дониш, ташаккул додани малака ва маҳорати сермаҳсули эҷодии ӯ бе иштироқи фаъоли омӯзгор дар ин раванд мебошад. Тамоми навъҳои корҳои мустақилона ва лаборатории донишҷӯ ҳатмӣ ва назоратшаванд мебошанд. Корҳои мустақилонаи донишҷӯ омода гардидани донишҷӯро ба машғулиятҳои дарсии ҷорӣ таъмин менамоянд. Натиҷаи иҷрои корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар фаъолона ширкат варзидан ҳангоми баргузор шудани машғулиятҳои аудитории лексионӣ-назариявӣ ва амалӣ, семинарҳо, корҳои лабораторӣ ва супоридани тестҳо ва дигар шаклҳо ифода мегардад. Баҳои дар натиҷаи иҷрои корҳои мустақилона бадастовардаи донишҷӯён барои баҳои ҷамъбасти азхудкуни фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо асос мегардад. Ҷамъбасти натиҷа ва баҳодиҳӣ ба корҳои мустақилонаи донишҷӯ муттасил, давра ба давра дар ҳузури тамоми донишҷӯёни гурӯҳи академӣ амалӣ гардонид мешавад. Натиҷаҳои бадастовардаи донишҷӯ оид ба корҳои мустақилона ҳангоми гузаронидани атtestатсияи ҷамъбастиӣ аз рӯи фанни таълимӣ ба эътибор гирифта мешаванд.

Тарзҳои иҷро намудани корҳои мустақилонаи донишҷӯ дар асоси барномаҳои таълимии фанни “Назарияи автоматҳо” ва нақшай таълимии ихтисиси мазкур чунин муқаррар карда шудааст:

Номгӯи мавзӯҳои дарсӣ	Супориш	Муҳлат и супорид ан	Ҳаҷм ва тартиби барасмиятдарории корҳо
Мавзуи 1. Мағҳумҳои асосӣ ва таъриф	Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди усулҳои ададӣ	Ҳафтai 1	Супоридани маърузаи ҳаттӣ ва ҷавоб додан ба саволҳо (на кам аз 4-5 саҳ.)
Мавзуи 2. Мошинҳои ниҳоӣ	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯъ, равандҳои мусбат ва манфи дар комплекси проблемавии ҳисоб.	Ҳафтai 2	Супоридан дар шакли ҷопӣ ва презентатсия
Мавзуи 3. Намудҳои автоматҳо	Вазифаи хонагӣ- намудҳои бисёраъзогииинтерполятсионии, таинот ва истифодабарии онҳо.	Ҳафтai 3	Супоридан дар шакли ҷопӣ ва презентатсия
Мавзуи 4. Микробарномаҳо	Вазифаи хонагӣ – Ноустувории масъала ва классификатсияи онҳо.	Ҳафтai 4	Супоридан дар шакли ҳаттӣ. ҷопӣ ва презентатсия

Мавзуи 5. Дастай амалиётхои автомат	Вазифаи хонагӣ- таҳлили формулаҳои квадратури ва кубатури.		Хафтани 5	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 6. Таркиби автоматҳо	Вазифаи хонагӣ- ёфтани ҳалли тақрибии СМАҲ бо усули танзимкунонӣ		Хафтани 6	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 7. Синтези автоматҳо бо истифода аз триггерҳои Т	Вазифаи хонагӣ- Решаҳои муодилаҳои алгебравии ошӯйӣ		Хафтани 7	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 8. Забонҳо ва грамматика. Нишондихандоҳо, таърифҳо ва таснифҳо	Вазифаи хонагӣ- Истифодабарии ҷадвалҳои математики ва соҳтани формулаҳои эмпирикӣ		Хафтани 8	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 9. Мошинҳои Тюринг	Вазифаи хонагӣ – усули гузарониши роста, ҷаппа ва миёна.		Хафтани 9	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 10. Автоматҳои барномавӣ сигналҳои баромад	Вазифаи хонагӣ- усули Эйлер ва ҳалли масъала.		Хафтани 10	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 11. Грамматика ва автоматҳои расмӣ	Вазифаи хонагӣ- Тарзҳои ҳосил намудани системаи муодилаҳои маҳсус		Хафтани 11	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 12. Грамматикаи расмӣ	Вазифаи хонагӣ- масъалаҳои амали ва схемаи фарқии онҳо		Хафтани 12	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 13. Микробарномаҳои корӣ ва васоити дискретӣ	Вазифаи хонагӣ- аппроксиматсияи масъалаи канории дуюм баврои муодилаи мавҷӯй		Хафтани 13	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 14. Схема ва шабакаҳои корректий	Вазифаи хонагӣ – Маълумотҳо оиди усулҳои ададӣ		Хафтани 14	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 15. Шабакаи Пётрӣ	Вазифаи хонагӣ - таҳлили андешаҳо вобаста ба мавзӯй, равандҳои мусбат ва манфи дар комплекси проблемавии хисоб.		Хафтани 15	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия
Мавзуи 16. Намунаҳои татбики алгоритмҳои параллелии идоракуни мантиқӣ	Вазифаи хонагӣ- намудҳои бисёраъзогии интерполяцисонии, таинот ва истифодабарии онҳо.		Хафтани 16	Супоридан дар шакли чопӣ ва презентатсия

ФАСЛИ III: СИЁСАТ ВА РАВАНДИ БАҲОГУЗОРӢ

Баҳо мувофиқи Низомномаи амалкунанда оид ба низоми кредитии таълим гузошта мешавад. Ҳар ҳафта назорати ҷорӣ аз болои иштироки донишҷӯён дар дарсҳои лексионӣ ва амалӣ, фаъолнокӣ дар КМРО, ичрои вазифаҳои хаттии хонагӣ ва супоришҳо барои КМД барпо мегардад. Дар охири семестр имтиҳони ҷамъbastӣ дар шаклҳои гуногун (тестӣ, шифоҳӣ, хаттӣ ва ғ.) гузаронида мешавад.

Шумо дар охири нимсола баҳои ҷамъbastии умумиро соҳиб мегардед, ки он нишондихандай натиҷаҳои қӯшишҳоятон дар муддати нимсола мебошад. Баҳои ҷамъbastӣ дар асоси ҷадвали баҳогузорӣ, ки аз ҷониби Шурои олимони донишгоҳ муайян шудааст, гузошта мешавад.

Фаъолияти академии донишҷӯ дар ҳар як давр (ҳар ҳафта: $2,5 + 6 + 4 = 12,5$ хол).

Аз ҷумла: 4 хол – барои фаъолнокӣ дар машгулиятҳо лексионӣ;

6 хол – барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва г.);
2,5 хол – барои ичрои кори мустақилона (КМД).

Муайян намудани рейтинги донишҷӯ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ низ дар асоси талаботи низоми холдиҳӣ-рейтингии ECTS ба амал оварда мешавад.

Аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳон доир ба фанни таълимӣ дар шакли тестӣ ё шифоҳӣ қабул ва гузаронида мешавад. Ҳачми саволномаи тестӣ дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳонӣ фанни таълимӣ ба 25 савол баробар аст. Барои фанҳои таълими равияҳои илмҳои дақиқ аз ин камтар иҷозат дода мешавад.

Ба ҳар як ҷавоби дуруст – 4 хол муқаррар карда шудааст. Агар тест аз 25 савол камтар бошад, холи муқараргашта бояд ба 100 баробар карда шавад.

Холҳои дар рафти қабули аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ҳамчун чамъи холҳои санчиши тестӣ дониста шудааст. Холҳои рейтингии дар аттестатсияи чамъбастӣ, имтиҳони фанни таълимӣ бадастовардаи донишҷӯ ба холҳои дар давоми семестр азхудкардаи ӯ илова карда мешаванд.

Баҳое, ки доир ба фан гузошта мешавад, чамъи холҳои дар давоми ҳафтаҳо бадастовардашуда ва натиҷаи имтиҳоноти чамъбастӣ мебошад. Холҳо ба таври зер тақсим карда мешаванд:

№	НАМУДИ НАЗОРАТ	ҲАФТАҲО ВА МИҚДОРИ ҲАДДИ АҚҚАЛИ ХОЛҲО																ИЧ	Σ холҳо
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
1	Барои фаъолнокӣ дар машғулиятҳо лексионӣ	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	64	
2	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМРО (семинар, амалий ва г.)	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	96	
3	Барои корҳои ичрошуда доир ба КМД	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	40	
4	Дар ҳафта	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	12,5	200	
5	Ҳамагӣ дар маҷмӯъ																100	300	

Баҳои чамъбастӣ доир ба фан тибқи формулаи зер ҳисоб карда мешавад:

$$ИЧ = \left[\frac{(ИФ_1 + ИФ_2)}{2} \right] \cdot 0,5 + ИЧ \cdot 0,5$$

3.1. Ифодаи ҳуруфӣ ва ададии баҳои донишҷӯ

Ифодаи ҳуруфии баҳо	Ифодаи ададии баҳо	Холи ҷавобҳои дуруст	Ифодаи анъанавии баҳо
<i>A</i>	4,0	$95 \leq A \leq 100$	Аъло
<i>A -</i>	3,67	$90 \leq A < 95$	
<i>B +</i>	3,33	$85 \leq B + < 90$	Хуб
<i>B</i>	3,0	$80 \leq B < 85$	
<i>B -</i>	2,67	$75 \leq B - < 80$	Қаноатбахш
<i>C +</i>	2,33	$70 \leq C + < 75$	
<i>C</i>	2,0	$65 \leq C < 70$	Қаноатбахш
<i>C -</i>	1,67	$60 \leq C - < 65$	
<i>D +</i>	1,33	$55 \leq D + < 60$	Ғайриқаноатбахш
<i>D</i>	1,0	$50 \leq D < 55$	
<i>F_X</i>	0	$45 \leq F_X < 50$	Ғайриқаноатбахш
<i>F</i>	0	$0 \leq F < 45$	

Эзоҳ: F_X - баҳои ғайриқаноатбахшест, ки ба донишҷӯ ҳуқуки дар омӯзиши тақрории фан иштирок накарда, дар триместр (сессияи иловагӣ) бе пардоҳти маблаг супоридани имтиҳони фанни мазкурро медиҳад.

Сару либоси тавсиявӣ ва иштироки донишҷӯён дар тамоми машгулиятҳои дарсӣ (лексионӣ, семинарӣ, лабараторӣ ва ғ.) ҳатмӣ мебошад. Ба дарсҳо омадан худ аз худ зиёдшавии холҳоро намефаҳмонад, яъне иштироки фаъоли донишҷӯ ба дарсҳо зарур аст. Ҳангоми роҳ додан ба дарсшиканӣ ва ё сари вақт ичро накардани супоришҳои аз ҷониби омӯзгор муқарраршуда донишҷӯ тавассути холҳои муайян ҷарима карда мешавад.

Фаъолнокӣ дар дарсҳои аудиторӣ ва КМРО ҳатмӣ буда, яке аз ташкилдиҳандагони холи ҷамъбастии донишҷӯ мебошад. Талаботи ҳатмии фан тайёри ба ҳар як дарс мебошад. Зоро натиҷаи аз рӯи машгулиятҳои аудитории амалӣ бадастовардаи донишҷӯ, холҳои дар давоми баргузор гардидан машғулиятҳои дарсии ҷорӣ бадастовардаи ӯро ташкил медиҳанд. Донишҷӯ дар натиҷаи азхудкуни фанни таълимӣ дар машғулиятҳои аудиторӣ, иштирок ва фаъолнокӣ – 64 хол, корҳои мустақилонаи донишҷӯ бо роҳбарии омӯзгор (семинарӣ, амалӣ ва ғ.) – 96 хол ва барои КМД 40 холи имконпазирро дар ҳар як давраи академӣ ба даст орад.

Вазифаи ҳаттии ҳонагӣ ичрои корҳои мустақилона ва навиштани кори мустақилона (иншо) вобаста ба мавзӯи додашуда мебошад. Ичрои рефератҳо барои тамоми донишҷӯён ҳатмист. Меъёрҳои баҳогузории кори ҳаттӣ: пуррагии мундариҷа, андоза, мантиқи баён, доштани таҳлили ва хуносахо, саривақт супоридан.

Назорати марҳилавӣ ҳамаи мавзухои лексионӣ, вазифаҳои ҳонагӣ ва маводҳо барои ҳондан, ки дар муддати он баррасӣ гардидааст, дарбар мегирад ва дар шакли тестҳо ва баҳсу мунозираҳо вобаста ба мавзухои омӯхташуда амалӣ гардонида мешавад.

Имтиҳони фосилавӣ - шакли назоратест, ки бо мақсади муайян намудани дараҷаи азхудкуни барномаи фанни таълимӣ аз ҷониби донишҷӯён дар давоми ҳар як даври академӣ ду маротиба гузаронида мешавад. Имтиҳони фосилавӣ аз ҷониби омӯзгорони фанӣ дар марказҳои тестии донишгоҳ ба таври тестӣ гузаронида мешавад.

Имтиҳони ҷамъбастӣ (финалӣ) дар шакли шифоҳӣ ё хаттӣ баргузор мегардад ва шаклҳои гуногуни супоришҳоро дарбар мегирад: саволҳои қушода, ҳалли мисолу масъалаҳо. Меъёри гузоштани баҳои имтиҳонӣ: пуррагӣ ва дурустии ҷавобҳо, мантиқ ва тарзи баён.

ФАСЛИ IV: ТАЪМИНОТИ ТАЪЛИМИЙ-МЕТОДИИ ФАН

4.1. Рӯйхати маводҳои таълимӣ-методие, ки аз тарафи устоди кафедра омода шудааст:

1. Ҷӯраев Ҳ.Ш. Маҷмӯаи корҳои лаборатории шабакаҳои компьютерӣ /Ҳ.Ш. Ҷӯраев, З.Ш. Асомиддинов, З.С. Норматов, А.Н. Умаров // -Душанбе: Сино. - 2019. -110 с.
2. Ҷӯраев Ҳ.Ш., Муминов Ҳ.Ҳ. Технологияи барномасозӣ (Муҳити барномасозии Matlai) / Ҳ.Ш. Ҷӯраев, Ҳ.Ҳ. Муминов // -Душанбе: Сино.-2020. -310 с.
3. Ҷӯраев Ҳ.Ш. Усулҳои ададӣ /Ҳ.Ш. Ҷӯраев // -Душанбе: ЭР-граф, -2021. -204 с.

4.2. Рӯйхати адабиёти тавсияшаванд

A) Адабиёти асосӣ

1. Савельев А. Я.: «Прикладная теория цифровых автоматов» М., Высшая школа, 1987.
2. Чень Ч., Ли Р.: «Математическая логика и автоматическое доказательство теорем» М., Наука, 1987.
3. Харли Р. Б.: «Логические схемы на транзисторах» М., Мир, 1965.
4. Алексенко А. Г., Шагурина И. И.: «Микросхемотехника» М., Радио и связь, 1982.
5. Карпов Ю. Г.: «Теория автоматов», М., Санкт-Петербург и др., Питер, 2003
6. Петров А. В. Моделирование процессов и систем Издательство "Лань". -2022. -288 с.
7. Балк. М. Первое знакомство с сетями Петри. 1998 г.
8. Котов В. Е. Сети Петри. - М.: Наука, 1984.
9. Питерсон Дж. Теория сетей Петри и моделирование систем. - М.: Мир, 1984.
10. Майника Э. Алгоритмы оптимизации на сетях и графах /Под ред. Е.К.Масловского - М.: Мир,1981. - 322 с.
11. Хопкрофт Д., Мотвани Р., Введение в теорию автоматов, языков и вычислений: пер с англ.-М.:Издат. Дом Вильямс,2002.-528с.
12. Буряченко, В. В. Теория автоматов и формальных языков: / В. В. Буряченко // - Красноярск: Сибирский государственный аэрокосмический университет. -2017. - 78 с.
13. Чигарина, Е.И. Теория конечных автоматов и формальных языков: учеб. пособие / Е.И. Чигарина, М.А. Шамашов // - Самара: Изд-во Самар, гос. аэрокосм, ун-та. - 2007. - 96 с.
14. Мозговой М.В. Классика программирования: алгоритмы, языки, автоматы, компиляторы. Практический подход. - СПб. : Наука и техника, 2006. - 320 с.
15. Молчанов А.Ю. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов. – СПб.: Питер, 2006. - 395 с.
16. Аҳо А., Ульман Дж. Компиляторы: принципы, технологии, инструменты. – М.: Вильямс, 2001. - 767 с.

Б) адабиёти иловагай:

1. Соколов, В.А. Введение в теорию формальных языков: учебное пособие / В. А. Соколов // Ярославль: Яросл. гос. ун-т им. П. Г. Демидова. - 2014. -208 с.
2. Грис, Д. Конструирование компиляторов для цифровых вычислительных машин / Д. Грис. – М. : Мир, 1975.
3. Льюис, Ф. Теоретические основы проектирования компиляторов / Ф. Льюис, Д. Розенкранц, Р. Стирнз. – М. : Мир, 1979.
4. Ахо, А. Теория синтаксического анализа, перевода и компиляции / А. Ахо, Дж. Ульман. – Т. 1, 2. – М. : Мир, 1979.
5. Вайнгартен, Ф. Трансляция языков программирования / Ф. Вайнгартен. – М. : Мир, 1977.
6. Братчиков, И. Л. Синтаксис языков программирования / И. Л. Братчиков. – М. : Наука, 1975.
7. Гинзбург, С. Математическая теория контекстносвободных языков / С. Гинзбург. – М. : Мир, 1970.
8. Фостер, Дж. Автоматический синтаксический анализ / Дж. Фостер. – М. : Мир, 1975.
9. Лебедев, В. Н. Введение в системы программирования / В. Н. Лебедев. – М. : Статистика, 1975.
10. Волкова, И. А. Формальные грамматики и языки. Элементы теории трансляции : учебное пособие / И. А. Волкова, Т. В. Руденко. – М., 1996.
11. Рейуорд-Смит, В. Дж. Теория формальных языков: Вводный курс / В. Дж. Рейуорд-Смит. – М. : Радио и связь, 1988.
12. Гордеев, А. В. Системное программное обеспечение / А. В. Гордеев, А. Ю. Молчанов// -СПб. : Питер, 2001.
13. Столбоушкин, А. П. Математические основания информатики / А. П. Столбоушкин, М. А. Тайцлин// – Ч. 1. - Тверь : ТГУ, 1998.
14. Соколов, В. А. Технологии трансляции : учебное пособие / В. А. Соколов, Д. Ю. Чалый // – Ярославль : ЯрГУ, 2008.
15. Информатика: Учебник/ Н.В. Макарова [и др.]; ред. Н.В. Макарова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 765 с.
16. Гордеев А.В. Системное программное обеспечение: Учебник для вузов / А.В. Гордеев, А.Ю. Молчанов. – СПб.: Питер, 2002. - 736 с.
17. Т. Пратт, М. Зелковиц. Языки программирования: разработка и реализация. 4-е издание. М.: Питер, 2002.
18. Джон Хонкрафт, Роджив Мотвани, Джейфри Д. Введение в теорию автоматов, языков и вычислений. 2-е изд. -М.: Издательский дом «Вильяме», 2002, -528 с.
19. Корп Р.М. Сводимость комбинаторных проблем. М.: Мир, 1975.
20. Кнут Д. Искусство программирования. В трех томах. Получиленные алгоритм. - М.: Издательский дом «Вильяме», 2000.
21. Шокиров Ф., Шамсов А., Самиев М. Ассоҳои технологияҳои иттилоотии мусоир, - Ҳучанд, ДДҲБСТ, 2005. - 822 с.